

**ХУЛОСАИ НИҲОИИ**  
**шурои диссертатсионии 6D.KOA-036 назди**  
**Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим**  
**Улуғзода**  
**барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм**

Парвандаи аттестатсионии № \_\_\_\_\_  
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 04.02.2023, № 44

Барои сазовор донистани Шамсудинова Маҳтовбӣ Абдуалимовна, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмӣ номзади илми филология. Диссертатсияи Шамсудинова Маҳтовбӣ Абдуалимовна дар мавзӯи «**Ҷанбаҳои назариявии ономастикаи осори бадеӣ (дар мисоли осори Аҳмади Дониш)**» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.19 – Назарияи забон дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-036-и назди собиқ Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ҳозира Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (734019, шаҳри Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-юми марти соли 2022, таҳти №90/шд) 15 октябри соли 2022, суратмаҷлиси №25 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Шамсудинова Маҳтовбӣ Абдуалимовна 24-уми октябри соли 1983 дар ноҳияи Фархор таваллуд шудааст.

Солҳои 1991-2001 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Фархор таҳсил кардааст.

Соли 2008-2013 факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусравро дар зинаи бакалаврият таҳсил намуда, соли 2014 дар донишгоҳи мазкур ба шӯъбаи магистратура дохил шуда, онро соли 2016 бо ихтисоси “забон ва адабиёти тоҷик” хатм намудааст.

Соли 2017 ба шӯъбаи аспирантураи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода дохил шуда онро соли 2020 бо муваффақият хатм намудааст.

Шамсудинова Маҳтовбӣ Абдуалимовна аз соли 2008 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Левакан ба ҳайси омӯзгор фаъолияти меҳнатиро шуруъ намуда, то соли 2013 дар ин самт кору фаъолият намудааст.

Аз соли 2013 то соли 2014 лабаранти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав буда, аз соли 2014 то соли 2016 дар раёсати таҳсилоти донишгоҳи мазкур ба ҳайси сармутахассис шуда фаъолият намудааст.

Аз соли 2016 то соли 2018 муовини декан оид ба таълим дар факултети Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода кор намуда, аз соли 2018 то соли 2020 дар кафедраи забони тоҷикии донишкадаи мазкур ҳамчун ассистент ва аспирант фаъолият намудааст.

Аз соли 2020 то соли 2021 мудири кафедраи педагогика ва психологияи Коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни кор намудааст.

Аз соли 2021 то ин ҳол дар Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни ҳамчун ассистент фаъолият дорад. Ва инчунин аз моҳи октябри соли 2022 то ин ҳол дар Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамчун ходими илм ба ҳайси ҳамкор кору фаъолият намуда истодааст.

Диссертатсия дар кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода иҷро шудааст.

**Роҳбари илмӣ** – доктори илмҳои филологӣ, профессор, раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадҷонзода Олимҷон Обидҷон.

**Муқарризи расмӣ** – **Ҳомидов Дилмурод Рачабович** - доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва **Қурбонмамадов Сомон Хушқадамович** – номзоди илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳои Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон

ба диссертатсия ва автореферат тақризи мусбат доданд.

**Муассисаи тақриздиханда** – Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби мудирӣ кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони донишгоҳи мазкур, доктори илми филология, профессор Ҷумъахон Алимӣ; таъхисгар номзоди илми филология омӯзгори калони кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забон Шаҳбози Рустамшоҳ; котиби ҷаласа омӯзгори калони кафедраи мазкур Сайдалиева Сарварбӣ ва имзою муҳри ректори муассиса профессор Раҳмон Дилшод Сафарбек тасдиқ шудааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи Шамсудинова Маҳтовбӣ Абдуалимовна дар мавзӯи «**Ҷанбаҳои назариявии ономастикаи осори бадеӣ (дар мисоли осори Аҳмади Дониш)**» ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзоди илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.19 – Назарияи забон сазовор мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, интиҳоб ва тайъин гардидаанд. Интиҳоби муқарризи расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи забоншиносӣ буда, дар корҳои илмӣ таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзӯи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзӯи диссертатсия 12 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 9 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонидааст. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмунҳои диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро собит менамоянд.

**Муҳимтарин интишороти муаллиф аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

[1-М] Шамсудинова М.А. Сохтори топонимияи «Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади Дониш / М.А. Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар [Матн]. - Бохтар, 2018 - №1/4(57). - С. 22-26. ISSN 2663-5534.

[2-М] Шамсудинова М.А. Номвожаҳои ҷисмҳои осмонӣ дар «Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади Дониш / М.А. Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар [Матн]. - Бохтар, 2018 – №1/4(57) – С. 34-38. ISSN 2663-5534.

[3-М] Шамсудинова М.А. Қабатҳои забони антропонимия дар осори Аҳмади Дониш / М.А.Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар [Матн]. – Бохтар, 2019 - №1/4(68) – С. 24-27. ISSN 2663-5534.

[4-М] Шамсудинова М.А. Сохти антропонимия дар «Наводир-ул-вақоъ»-и Аҳмади Дониш / М.А.Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар [Матн]. – Бохтар, 2019. – №1/3 (65) – С. 82-86. ISSN 2663-5534.

[5-М] Шамсудинова М.А. Антропонимҳои мураккаб ва таркибӣ дар насри Аҳмади Дониш / М.А.Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар [Матн]. – Бохтар, 2020.№1/4(80). – С. 13-18. ISSN 2663-5534.

[6-М] Шамсудинова М.А. Шарҳи баъзе аз номҳои ҷуғрофӣ дар осори Аҳмади Дониш / М.А.Шамсудинова // Паёми Донишқадаи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърих [Матн]. – Душанбе, 2020.№3(39) – С. 42-49. ISSN 2226-9355.

[7-М] Шамсудинова М.А. Гидроним ва оронимҳо дар «Наводир-ул-вақоъ»-и Аҳмади Дониш /М.А.Шамсудинова // Паёми Донишқадаи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърих [Матн]. – Душанбе, 2020. №4(40) – С. 89-95. ISSN 2226-9355.

[8-М] Шамсудинова М.А. Таҳлили номвожаҳои Фетербурх, Искандария, Кустантия / М.А.Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ [Матн]. – Душанбе, 2021.№5 (65) – С. 21-25 . ISSN 2219-5408.

[9-М] Шамсудинова М.А. Назаре ба баъзе топонимҳои иқтибосӣ дар осори Аҳмади Дониш / О.О. Муҳаммадҷонзода, М.А. Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ [Матн]. – Душанбе, 2021. - №6 (95) – С. 18-22. ISSN 2219-5408.

#### **Б) Мақолае, ки дар нашрияҳои дигар ҷоп шудаанд:**

[10–М]. Джамирова Л.И., Шамсудинова М.А. Ономаптопи в русском языке: структурно семантическое описание. [Матн] / Шамсудинова М.А. // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҳаёти профессорону омӯзгорон, докторантон, магистрантон ва донишҷӯёни ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода таҳти унвони «Масъалаҳои мубрами филология, ҷомеашиносӣ ва фанҳои табиӣ-риёзӣ дар даврони соҳибистиклолӣ» ба ифтихори рӯзи илми тоҷик (11.04.2021-13. 04. 2021). – Душанбе, 2021. – С. 170-172. ISBN-978-99985-64-49-52

[11–М]. Шамсудинова М.А. О морфологической структуре антропонимии в произведениях Ахмада Дониша [Матн] / М.А Шамсудинова // Забон ва адабиёти рус дар шароити муосир: (Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, (Душанбе, 12 март соли 2021 г.). – Душанбе: ДМТ, 2021. – С. 323-331

[12–М] Шамсудинова М.А. Мулоҳизаҳо дар мавриди масъалаҳои ономастика дар осори бадеӣ. [Матн] /М.А.Шамсудинова// Масъалаҳои мубрами забони русӣ ва забони англисӣ дар шароити кунунӣ. Маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ ДДЗТ (18.06.2021). – Душанбе, 2021. – С. 356-360. ISBN-978-99985-64-00-8

#### **Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризи навишта шуда, ба шурои диссертатсионӣ ворид шудаанд:**

1.Тақризи доктори илми филологӣ, профессори кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Ҷумъахон Алимӣ

А). Дар саҳифаҳои диссертатсия баъзе ғалатҳои имлоӣ дар навишти вожаҳо мушоҳида гардидаанд.

Б). Агар муаллифи рисола баъзе бандҳоеро, ки хусусияти умумӣ доранд муттаҳид намуда, доир ба қабатҳои забони номҳо ва хусусиятҳои сохторӣ – калимасозии маводди таҳқиқшаванда ғаслҳои алоҳида ҷудо мекард, хубтару беҳтар мебуд.

2. Тақризи доктори илмҳои филологӣ, профессор, сарҳодими илмии шуъбаи забонҳои помирии Институти илмҳои гуманитарии ба номи Б.Искандарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Офаридаев Назрӣ мусбат буда, ба автореферат се эрод гирифтааст.

А). Истилоҳи “астропотопонимия”, ки нисбати номи ҷирмоҳои қайҳонӣ қорбаст шудааст, бемавқеъ истифода шудааст. Ҷирмоҳои қайҳонӣ ва осмонӣ маъмулан бо истилоҳи “астронимия” ва “космонимия” ифода меёбанд.

Б). Агар номҳои антропонимӣ аз ҷиҳати мақоми иҷтимоӣ ва вазифаи таърихӣ ва номҳои топонимӣ аз рӯи мавқеияти ҷуғрофӣ тасниф мешуданд, инчунин дар бораи тағйирёбии шакли номҳои хориҷӣ дар осори нависанда маълумот мешуд, манзараи баррасии ономастикаи осори Аҳмади Дониш боз ҳам вусъат меёфт.

3. Тақризи доктори илми филология, мудири кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ Сино Низомова Санавбар мусбат буда, ба афтореферат се эрод гирифтааст.

А) Ҳангоми омӯзиши адабиёти назариявӣ баъзе сарчашмаҳо, ки бевосита ба ономастика бахшида шудаанд, аз назар дур мондаанд: Ғаниева С.

Б) Баъзе ғалатҳои имлоӣ дар навишти вожаҳо мушоҳида гардидаанд: (саҳҳобагон сах. 18) шакли дуруст: саҳобагон, (таввасут сах 17) шакли дуруст тавассут ва (маводди сах. 19) маводи.

В) Калимаҳои сайругашт, нигоҳубин на калимаи мураккаби тобеъ, балки пайвасти мебошанд ва тавассути миёнванди -у- дар қолаби сайр+у+гашт.

4. Тақризи номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав Муродов Алишер низ мусбат буда, ба автореферат як эрод гирифтааст.

А) Дар автореферат ғалатҳои имлоӣ техникӣ ба назар мерасад.

5. Тақризи номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи грамматикаи забони арабии факултети забонҳои шарқи Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Қӯзиёва Нодира Муродовна мусбат буда, ба автореферати диссертатсия се эрод гирифтааст:

А) дар автореферати диссертатсия муаллиф рӯйхати адабиётро ҳам дар қавсайн ва ҳам дар поварақ оварда аст, хуб мешуд, аз рӯи талаботи низомнома танҳо дар поварақ оварда шавад.

Б) дар автореферати диссертатсия номҳои гуногуни ашхос, кӯху дарёҳо, номҳои ҷуғрофӣ ва ҷирмоҳои осмонӣ ва монанди инҳо зикр ёфтаанд, аммо дар баъзе маврид аз қадом осори Аҳмади Дониш мисол оварда шудааст, мълум нагардид.

В) Ҳамчунин, баъзе ғалатҳои имлоӣ, китобат низ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба ғоидаи қор хоҳад шуд.

Муқарризон дар баробари муайян кардани баъзе эроду нуқсонҳои диссертатсия ва автореферати он аҳаммияти ҷанбаҳои назариявӣ амалӣ ва навоари қор, инчунин, дастовардҳои илмии муаллифи диссертатсияро таъкид карда, ўро барои дарёфти дараҷаи илми номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.19 – Назарияи забон сазовор донистаанд.

**Шурои диссертатсионӣ кайд менамояд, ки аз тарафи довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқои илмӣ:**

- таҳқику таҳлили маводди ономастикии асарҳои насри Аҳмади Дониш нахустин таҳқиқот дар вожашиносии тоҷик аст, ки минбаъд барои омӯзиши маводди ономастикии асарҳои бадеиву фалсафӣ ҳамчун раҳнамо хидмат хоҳад намуд;

- дар рисола таҳқиқи махсуси ономастикӣ ба анҷом расида, муайян карда шудааст, ки антропонимҳо ва топонимҳои осори Аҳмади Дониш таркиби асосии луғавии забони тоҷикиро дар бар мегирад;

- муайян шудааст, ки таркиби антропонимҳо ва топонимҳои осори Аҳмади Дониш ба ғайр аз вожағони асили забони тоҷикӣ, арабӣ, туркӣ, русӣ, аврупоӣ, юнонӣ ва дигар забонҳоро фарогир будааст;

- бори аввал ономастикаи осори Аҳмади Дониш аз лиҳози сохт (сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ) шарҳу эзоҳ дода шудааст;

- дар диссертатсия сарчашмаи решашиносии антропонимҳо мавриди таҳлил қарор гирифта, муайян карда шудааст, ки дар осори Аҳмади Дониш антропонимҳои хоси забони арабӣ бештар будааст;

- дақиқ карда шудааст, ки дар таркиби луғавии осори Аҳмади Дониш шумораи антропонимҳо 296-то ва топонимҳо 176-то мебошанд.

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ.** Аҳаммияти назариявии таҳқиқ дар он аст, ки бори нахуст дар боби номшиносии асарҳои насри фалсафӣ ва таърихӣ маорифпарвари тоҷик Аҳмади Дониш таҳқиқ ба анҷом расидааст. Маводди ономастикии осори Аҳмади Дониш дар мавриди ҷаҳонбинӣ ва дараҷаи фаъолияти нависанда дар замони худ, аз ҷумла оид ба мавзӯҳои сафарнамудаи Аҳмади Дониш, ҳамсӯхбатон ва ашхоси воқеию тахайюлие, ки дар осори ӯ тасвир шудаанд, маълумот медиҳад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ, пеш аз ҳама, ин аст, ки он маводди топонимӣ ва антропонимии асарҳои адиб, ки дар натиҷаи таҳқику таҳлили илмӣ муайян шудаанд, барои истифода барои афроди ҷуғрофияшинос ва муҳаққиқони забоншиносии таърихӣ, таърихшиносон кумак хоҳад расонд. Инчунин истифода антропониму топонимҳои фаровони осори Аҳмади Дониш дар шарҳу маънидод, таҳлилу таҳқиқи масоили гуногуни решашиносӣ, калимасозӣ, овозшиносӣ, грамматика ва дигар қисматҳои забоншиносӣ метавонад мадади амалӣ расонад.

Барои таҳқиқи ҳамаҷонибаи номшиносӣ дар осори Дониш усули муқоисавии синхронӣ-диахронӣ, ки асоси онро таҳлили вожагонӣ ва сохторӣ тишқил медиҳад, истифода бурда шуд. Ин усул тайи солҳои охир дар таҳқиқоти номшиносӣ ба таври фаровон истифода мегардад. Дар ҳалли вазифаҳои асосӣ ва умуман, мавзӯ, ҳамчунин, усулҳои гуногуни забоншиносӣ: сохторӣ, муқоисавӣ-таърихӣ, омӯрӣ истифода шудаанд.

**Предмети таҳқиқот** аз баррасии номҳои мустаъмали одамон, шахрҳо, кӯҳҳо, дарёҳо, тепҳо ва даштҳо дар охири асри XIX дар заминаи осори Аҳмади Дониш иборат мебошад. Ҳамчунин, номҳои бурҷу ситораҳо, ки дар насри Аҳмади Дониш зиёд ҳастанд, мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

**Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд ба ҳайси мавзӯи таҳқиқ қарор гирифтаи ҷанбаҳои назариявии ономастикаи бадеӣ (дар мисоли осори Аҳмади Дониш) дар забоншиносии тоҷик**

пажухиши нав буда, дар он таҳқиқи пурра ва комили ономастикаи осори таҳқиқшаванда мавриди таҳқиқи амиқ қарор гирифтааст. Омӯзиши ҳамачонибаи чанбаҳои назариявии ономастикаи бадеӣ дар асоси осори Аҳмади Дониш яке аз масъалаҳои муҳими омӯзиши эроншиносӣ, махсусан, забоншиносии тоҷик эътироф мешавад.

Мавриди зикр аст, ки омӯзиши паҳлуҳои гуногуни ономастикаи осори Аҳмади Дониш дар ҳаҷми як диссертатсияи илмӣ барои ташаккул ва рушди номшиносии тоҷик аз аҳаммияти хос бархӯрдор аст. Ҷойи тазаккур аст, ки маводи таҳқиқшаванда қисматҳои гуногуни номшиносиро фаро гирифта, омӯзиши онҳо ҷиҳати ғанӣ гардонидани таркиби луғавии забони тоҷикӣ хеле муҳим мебошад.

Маводи диссертатсияро инчунин метавон дар таҳияи фарҳангҳои забони тоҷикӣ ва фарҳангҳои этимологии забонҳои эронии минтақа мавриди истифода қарор гирад.

**Саҳми шахсии докталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ** аз он иборат аст, ки муаллифи диссертатсия дар чараёни пажухиш, аз таҳрезии мавзуи рисола, ҷамъоварии мавод, гурӯҳбандии онҳо, ба бобу зербобҳо ҷудо карда навиштани диссертатсия ба таври мустаким саҳм дорад. Навиштани мақолаҳо оид ба мавзӯ ва суҳанронихо дар ҳамоишу конференсияҳо оид ба мавзуи диссертатсия фаъолияти амалии рисола навис доир ба қори диссертатсионӣ мебошад.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-036 назди Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода аз 04 феввали соли 2023 дар бораи сазовор донишҷӯ Шамсудина Маҳтовбӣ Абдуалимовна ба дараҷаи илмӣ номзади илмӣ филология қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионӣ 11 нафар, аз ҷумла 3 нафар докторони илм ва 3 нафар номзадони илм аз рӯйи ихтисоси 10.02.19 – Назарияи забон иштирок доштанд,

Дар овоздиҳӣ 11 нафар иштирок намуд. Аз 11 нафар аъзои ба ҳайати шурои диссертатсионӣ шомилбуда овоз доданд: тарафдор – 11 нафар, муқобил – нест, бетараф – нест, бюллетенҳои беътибор – нест.

Раиси шурои  
диссертатсионӣ, профессор



*Турсунов Ф. М.* Турсунов Ф. М.

Котиби илмӣ Шурои  
диссертатсионӣ, дотсент  
04.02.2023

*Ҳасанова Ш. Р.* Ҳасанова Ш. Р.